



**Тартиби**  
**пур кардан ва пешниҳод намудани**  
**эълومияи (ҳисоби) роялти барои истихроч**

1. Варақаи эълумияи мазкур ва тартиби таҳияи он мутобиқи муқаррароти қисми 8 моддаи 219 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст.

2. Мутобиқи муқаррароти қисми 8 моддаи 219 Кодекси андоз эълумияи андоз то санаи 15 моҳе, ки баъд аз давраи ҳисоботи андоз фаро мерасад, пешниҳод карда мешавад.

3. Мутобиқи талаботи Боби 8 Кодекси андоз андозсупоранда ба ҳисобгирии андозиро ба роҳ мемонад.

**Дар эълумия чунин маълумот дарч карда мешавад:**

**Қисми I. Маълумоти умумӣ дар бораи андозсупоранда**

- дар банди 1 рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гузошта мешавад.
- дар банди 2 рақами ягонаи мушаххаси андозсупоранда (РЯМ) гузошта мешавад.
- дар банди 3 рақами сабаби бақайдгирии андозсупоранда (РСБ), дар ҳолати доштани воҳиди алоҳида қайд карда мешавад.
- дар банди 4 номи пурраи андозсупоранда қайд кард мешавад.
- дар банди 5 намуди эълумияи пешниҳодшаванда қайд карда мешавад.
- дар банди 6 давраи андоз қайд карда мешавад.
- дар банди 7 дар сурати доштани воҳиди алоҳида қайди дахлдор гузошта мешавад.

**Қисми II. Ҳисоб намудани андоз**

- дар катаки номгӯи маъданҳо номи кандании фойданок, манбаъи андоз меъёри бонус ва маблағи ҳисобшавандаи андоз, аз ҷумла вобаста ба кохонаи асосӣ ва воҳиди (воҳидҳои) алоҳида дарч карда мешавад;

**Қисми III. Ҷавобгари андозсупоранда**

Дурустии маълумоти дар эълумияи (ҳисоботи) андоз дарчшавандаро андозсупоранда бо имзои худ ва гузоштани муҳр тасдиқ менамояд. Дар ин қисм санаи пешниҳоди эълумия ва санаи қабيلي он аз ҷониби мақомоти андоз қайд карда мешавад.

Барои сари вақт пешниҳод накардани эълумияи мазкур, инчунин саркашӣ аз пардохти андоз бо роҳи дидаю доништа ба эълумия дохил кардани маълумотҳои таҳрифшуда, андозсупоранда мутобиқи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмури Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешавад.